

روز ۱۵ مارچ خامن مل مصطفی مارکس دار "دیکتاتور" دیکتاتور دار حود با راله در لندن نوشته و نوشته ریما "اورا احیا کردن" دار ۶۰، ۲۰۰۳

8 марта 2003

САДОН Г



ПАЙГОМИ ОШНО

ШОИРА ЖОЛА БАДЕЙ:

SEDAE MARDOM

в Таджикистане

8 марта 2003

# "ХАМЕША ДАР ЕДИ ТОЧИКИСТОНИ АЗИЗАМ ҲАСТАМ..."

Ман зиёд сафар мекунам, ҷаҳон мебинам, инсон мешиносам. Ҳушбахтам, ки дар ин ҷаҳонгардиҳо Ҳудомаро насиби дидори одамони наҷиб мегардонаад. Сад ҳазор бор шукр, ки метавонам ин лаҳзаҳои сафаарро рӯйи қоғаз оварам.

Ҳамин тавр шуд, ки дар чанд сафарам да Лондон орзу доштам бо шоираи мумтоз Жола Бадеъ синай пайда кунам. Медонистам, ки шоира дар Лондон иқомат дорад ва бо шавҳару ду писараш дар ин ҷо кору зиндагӣ мекунад. Ин дафъа ман на факат хоҳиши зиёд, бал-

ним соати кофтуковҳо мон ҳонаро ёфтем, вале дар ҳона касе набуд. На дар хиёбон, на дар ҳонае, ки ҳама ҷароғҳояш фурӯзон буданд, касе набуд. Ба сар ҷий фикрҳое наомад... Одами, пирроизоб дода, мачбур кардем дар ин сардиҳо моро мунтазир шавад.

Мо ҳамчун кӯдакони хурд дар ҳавли шоира барфбозӣ кардем. Вакте ки ба назди мошин бармештам, як занӣ хеле зебову нурониро бо ҷавондухтаре дидем. Ман пурсидам, ки "Шумо-



наташонист. Солҳои гузашта-ро ёд кард, ки хеле зиёд ба Даҳаву Рӯзҳои адабиёт ба Тоҷикистон сафар мекард. "Дилам барои Тоҷикистон

ЧЕКРАСОЗ

Мо-занон рассом ҳастем,  
Лек дар силки ҳунар беном.  
Субҳоҳон бо қалам  
Чехраи ҳуд мекашем аз нағ

Эй гуле, ки сар бурун карди  
Аз ҳизон оё ҳабар овардаӣ  
Ман гуле гум кардаам дар  
Дар баҳор оё асар овардаӣ

Ранги ту ёд оварад ранги  
(Оҳ, аз ин рӯи маҳин, рӯи ш  
Бар лаби тар мебаррам чун  
Бар димогам мерасад бӯи

Эй гуле, ки сар бурун карди  
Бе сухан гӯ, ту нишони ки  
Ман гуле гум кардаам дар  
Ту ҳамон гумгашта оё нес

Бар замин рӯзе супурдам а  
Қад қашидӣ аз замин фасли

Ва

КИ ЯК НОМАЕ ШОИРА ДАР  
ДАСТ ДОСТАМ ВА БОВАЙ ДАШ-  
ТАМ, КИ ИН Дафъа орзуя�  
амалй мегардад. Номара бо  
ман холай Гулчехра Мир-  
шакар (оилай шоири шодра-  
вон Мирсайд Миршакар) ба  
дастам дод ва гуфт, ки он ба  
номи дўсти бисёр арчман-  
даш шоири Жола Бадеъ аст.  
Холай Гулчехра маро хеле  
хоҳиш намуд, ки албатта ба  
шоири саломи гарму номаи  
уро расонам.

Лондон шаҳри хеле бү-  
зург аст. Барои аз як гӯши  
шаҳр ба дигараш расидан  
соатҳо вақт сарф мешавад.  
Дар ин сафарам ба Лондон  
вақтам он қадар танг набуд,  
аз ин рӯ медонистам, ки би-  
сёр нақшаҳоямро ичро кар-  
да метавонам.

Дар фурудгоҳи Хитроу  
маро писарам Ҳофизҷон бо  
наварӯсам Шарофатҷон  
пешвуз гирифтанд. Пас аз пай-  
зирои хеле гарм ба фар-  
зандонам гуфтам, ки онҳоро  
бо як шахси хеле асиб, шои-  
ри мумтози эронӣ, ки Тоҷи-  
кистонро ватани дуюмаш  
хондааст, ошно месозам.  
Пас аз чанд рӯз ман ба хо-  
нум Жолаи Исфаҳонӣ теле-  
фон кардам ва хеле хушхӯл  
шудам, ки шоири бо хушну-  
диву таваҷҷӯҳи самимӣ маро  
бо фарзандонам ба меҳмонӣ  
даъват намуд. Вақте шунид,  
ки аз Тоҷикистон хастам ва  
номае ба ў овардаам, хеле  
хурсанд шуд. Гуфт, ки моро  
дар хиёбон пешвуз мегирад,  
то дар ҷустуҷӯи хонааш вақт  
зиёд сарф нақунем. Рӯзи  
меҳмонӣ дар Лондон барф  
борид ва ман хеле афсӯс:  
хӯрдам, ки барои дар хиёбон  
пешвуз гирифтанимон ба  
шоири розигӣ додам. Дар  
ҷустуҷӯи хонаи хонум Жола,  
ки дар гӯши дигари шаҳр  
ҷойгир буд, хеле вақт сарф  
кардем. Шоири аз хунуқӣ ба  
яке аз қаҳваҳонаҳои назди  
манзилаш даромада ва мо  
яқдигарро надидем. Баъд аз

хонум Жола Бадеъ ҳастед:  
“Бале, бале, ман Жола Бадеъ  
ҳастам” – гӯён бо овози форам  
ва бо хурсандӣ ҷавоб дод ў.  
Духтарак бошад ба мо бо за-  
бони русӣ гуфт, ки онҳо моро  
хеле мунтазир шуданд ва фикр  
карданд, ки мо барфро дода  
наомадем. Ман хеле узр пур-  
сидам, валие шоири бо хушнудӣ  
моро ба хона даъват кард.

Он сӯҳбати хеле гарму са-  
мими ҳеч гоҳ аз хотираи ман фар-  
омӯш намешавад. Жола Бадеъ  
хотираи хеле қавӣ ва саб-  
ки зебои сухангӣ дорад. Та-  
моми хонааш аз китобу шеърпур.  
Дар рӯи девор бо хати хеле  
зебо мисрать-мисрать шеърҳо  
рӯи қоғаз наққошӣ шудаанд.  
Рӯи миз ширинҳои эронӣ ва  
ништиар хандони машҳури Ма-  
шҳад гузошта шуда буд. Шои-  
ри дар Эрон таваллуд шуда,  
қисми зиёди ҳаёташро дар  
Москва гузаронидааст ва со-  
лҳои охир ба Лондон кӯчида,  
дар ин ҷо кору зиндагӣ дорад  
ва барои ҳамин ҳам бо забони  
форсӣ, ҳам ба забони русӣ, ҳам  
ба забони англisis озодона  
ҳарф мезад. Хонум Жола хеле  
афсӯс хӯрд, ки соли гузашта  
натавонист ба ҷашни 2500-  
солагии Истаравшан биёяд.  
Даъватнома дошт, валие аз са-  
баби нотобии шавҳарааш, ки  
дар шифохона бо қасалии дил  
хоб аст, ба ин маърака омада

ро. мардуми тоҷикро хеле  
дӯст дорам, ҳамеша дар ёди  
Тоҷикистони азизам ҳастам”  
гуфт ў дар охири сӯҳбат ва дар  
ҷашмонаш ашк пайдо шуд.

Номаи Гулчехра Мирша-  
карро гирифта, аз саломати-  
ву рӯзгори ў ва аҳли хонаво-  
дааш пурсон шуд. Аз ман ил-  
тимос кард, ки ба ў салому  
пайғоми эшонро расонам. Ва  
боз аз ман ҳоҳиш намуд, ки  
ба ҳамватаёнам, тоҷикисто-  
ниёни азиз, салому ихлоси  
бузургу самимии ўро изҳор  
намоям ва илова намуд, ки аз  
номаш мардуми Тоҷикистон-  
ро, маҳсусан занҳоро бо иди  
баҳор ва Наврӯзи омадаисто-  
да табриқ гӯям. Ҳангоми ҳай-  
руҳуш ба дастам як китобе бо  
соядст тақдим намуд ва пур-  
сид, ки бори дигар дидори  
Тоҷикистон насибаш мешуда  
бошад.. Ягона ҷизе, ки имрӯз  
ба воситаи он шоири мум-  
тоз Жола Бадеъ метавонад  
бо дӯстони тоҷикаш дар тамос  
бошад, ин шеъри ўст. Ва ў  
шеър менависад, шеъри дӯст-  
ву вафодорӣ, шеъри муҳаб-  
бат ба Ватан ва ҳоҳиш до-  
рад, ки ҳамзабонони азизи  
тоҷик бо шеъраш ошно бо-  
шанд.

Гулсифат ШАҲИДӢ  
Лондон, январи 2003.

## ЖОЛА

Шуқӯҳи орзуро бозгӯ кун,  
Надор аз ҳеч кас  
боке, ҳаросе,  
Ба ҳар ҷизе  
намехоҳӣ, бигӯ “на!”  
Агар роҳи раҳоӣ  
зери санг аст;  
Тамоми кӯҳҳоро  
зери рӯ кун.  
  
В-агар бишкаст  
ҷоми орзуят,  
Талотумҳои дарёро  
сабӯ кун.

Дарёг аз лаҳзае  
дар танғиҳо  
Фароҳи бекаронро  
ҷустуҷӯ кун.  
Гуле рӯида дар  
рӯёёни дарё,  
Бичин гулпро, бичин  
гулпрошу бӯ кун.  
  
Ҷаҳон дар ҷони ту,  
ҷони ҷаҳон ту.  
Ки ҳар пирӯзӣ аввал  
орзу буд...

## Тарона

Ҳамоно бол мезанад парасту.

Зери амвоҷи болҳои ў бӯи  
мадҳушкунандай баҳори пур-  
расор бо садои марғубу рин-  
данаи Ҳофиз аз қаъри асрҳо  
ҳамнаво мегардад:

“Баҳори тавбашikan мера-  
сад, чӣ ҷора қунам”. Бо садои  
чириқроҳо, бо рақсу ҳироми  
гулпараҳо дили сад бор аз  
пушти ту рафтаи ман боз бори  
дигар аз думболи ту ба ҷои ко-  
рат мераవад.

Ба пешвазам часта мекезӣ.  
-Кай омадед? Чӣ хел қасби  
нағз, шаҳрҳои зиёдро тамошо

## БАҲОРИ ТАВБАШИКАН

Дуриҳоят азиятам меди-  
ҳанд. Ҷунуни шукуфазори  
ҷехраи ту он қадар пуркуват  
аст, ки ҳар субҳ дасти омин  
бардошта, аз Ҳудои пуркуд-  
рат ва рӯҳи мукаддаси мода-  
ри ту тавалло мекунам. -Ўро  
бароям нигоҳ доред, ки пой-  
сунуни дили ман аст.

Ва ҳамзамон ҷашмам ба  
тифлаконам афтода мегӯям:  
Ман охир дуои ҷони шуморо  
бояд биқунам, ки ҳар гул дар  
буттаи худаш мезебад.

Аз он ки зӯрам - қувватам

ба дили худам намерасад, мес-  
сетезам ва тирезаро ба рӯи  
субҳ қушода, зери лаб замза-  
ма мекунам:

“Гуфта будам, ки туро  
дӯст надорам, баҳудо.  
Гуфта будам ба касе дил  
насупорам, баҳудо!”

Аз тиреза парастуе болза-  
нон ба хона даромада, дар  
фазои он давр мезанад.

-Ин баҳор чӣ овардӣ?  
сул мекунам парасту.

-Пайғоми раҳдурӣ, пайғоми  
роҳдурӣ - дар фазои хонаам

## ПАРАСТУ

Омад баҳору ҷони

маро пуршарор кард,  
Дилро ҳавои шиқи  
бутон бекарор кард.

Аз нау парастувор ба  
дил лона мекунад,  
Он шиқи пурғудоз, ки  
аз ман фирор кард.

Бодомвор нарғиси  
ҷоду бикард боз,

## ЁРИ Б

Бисӯзон, ай Ҳудо, дар иш  
Магардон бенасиб аз гам

· Ман он оҳам, ки бар кӯҳи  
Расад рӯзе, ки дунё бишк

Чу рӯдам, сад наво дорас  
Мабин бо дидай таҳқир

Вафо аз қас надидам, ай  
Чудо аз ман макун то ҳа

Ҷамоли шеър дунёни дил  
Намо рӯ дар шабони тоғ

Дили дурдонаам, Мажзун  
Ки бефайм аст ин кӯдак

## ЛАБӢ

Хуш сӯҳтай ҷонам, эй са  
Навмедин макун дилро, ки

Зад ҷанҷа ба дил ишқат,  
Омад ба сурогат дил, би

Аз заҳри штоби ту бисё  
Сармасту баландам кун

Писханд задӣ эй бас бар  
Лабханд биёмӯзам аз пи

Афкандаӣ дар домам, то  
То домани растоҳез дас

Масрур шавад Мажзун д  
Бигзор барорад ҷон, эй

мекунед - мегӯям омади гап.

-Ба қадом шаҳре рафта бо-  
шам, танҳо набудам, туро ҳам-  
роҳи худ дар ҷашмонам бурда  
будам. Ба ҳар ҷое, ки нигарис-  
там, танҳо туро дидам - ханди-  
да ҷавоб додӣ ва гуфтӣ, ки баъ-  
ди андаке боз бояд ба сафар  
барорӣ.

Раҳ ба раҳ ин мисраҳо  
гирди забонам давр мезананд

Эй бор Ҳудои боҳидоят  
Покизаву поки бениҳоят  
Ман гоиби худ ба ту  
супурдам

Ту боз расон ба ман  
саломат